

Ҳуқуқи шавҳар дар назди зан

حقوق الزوج على الزوجة

< Тоҷикӣ - Tajik - الطاجیکیة >



Муҳаммадиқбол Садриддин

محمد إقبال صدر الدين



## Хуқуқи шавҳар дар назди зан



Чигунае ки зан бар шавҳар хуқуқ дорад, шавҳар низ бар зан хуқуқ дорад.

Худованд мефармояд:

﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٢٨]

[٢٢٨]

Сухани Худо: “Ва лаҳунна мислул-лази алайҳинна бил маъруфи ва лир-ричоли алайҳинна дараҷатун...”.

«Ва барои занҳо баробари вазифаҳое, ки бар ўҳда доранд, хуқуқи шоистае муқаррар шудааст ва мардҳо бар онҳо як навъ бартарӣ доранд...». (*Сураи Бақара, ояти 228*)

Паёмбари Худо (с) мефармоянд:

(لَوْ كُنْتُ أَمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللَّهِ، لَأَمْرَتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا) رواه ابن ماجة (1853)، وصححه الألباني في "صحیح سنن ابن ماجة".

«Агар касеро амр мекардам, ки барои каси дигаре саҷда кунад, занҳоро амр мекардам, ки барои шавҳаронашон саҷда намоянд ва ин ба сабаби хуқуқе аст, ки Худованд барои мардҳо бар ўҳдаи занҳо (ҳамсаронашон) қарор додааст». Бинобар ин бар занҳо лозим аст хуқуқи шавҳарони худро ба таври комил риоя намоянд ва муҳимтарин хуқуқи шавҳар бар зан ин аст:

### 1. Эҳтироми шавҳар.

Занҳо бояд барои шавҳарони худ эҳтиром дошта бошанд ва бикӯшанд, ки ризоияти хотирашонро ба даст оваранд ва ба ин кор на танҳо ҳаққи шавҳари худро адо мекунанд, балки ризоияти Худованди мутаъолро низ ҳосил намуда, худро сазовори чаннат месозанд.

Паёмбари Худо (с) мефармоянд: «Ҳар зане, ки ба болини хобаш меравад ва шавҳараш аз вай розӣ бошад ба ҷаннат меравад»

## 2. Итоати шавҳар.

Ба ин маънӣ, ки агар шавҳар аз ҳамсара什 чизе меҳоҳад, то ҷо имкон ҳоҳишашро бароварда сохта ва ба вай итоат намояд. Паёмбари Худо (с) мефармояд: «Беҳтарини занҳо он зан аст, ки чун бар ӯ назар кунӣ, хушат биёяд ва чун амраш кунӣ, итоатат намояд ва чун ба чизе савганд бихӯрӣ, савгандатро бароварда созад ва чун аз назараш биравӣ шарафи худ ва моли туро ҳифз намояд» ва албатта лозим будани итоат бад-ин шарт аст, ки фармон ва амри шавҳар дар гуноҳ набошад. Масалан, агар шавҳар аз занаш меҳоҳад, ки бе ҳичоб аз хона берун шавад ва ё кори бар ҳилоғи иффат ва покиро анҷом дихад ва ё мусиқӣ, рақс ва ё ороишгарӣ биёмӯзад ё монанди инҳо. Зан дар ин ҳолатҳо набояд ба шавҳараш итоат намояд, зоро итоати махлук дар гуноҳи Ҳолик, яъне Аллоҳ иҷозат нест. Итоат дар он масоиле, ки онҳо дуруст ва мухолифат ба шаръ надошта бошанд. Агар шавҳар маҷбураш кунад барои анҷоми амали мухолифи шаръ аз ӯ талаби талоқ намояд, зоро зиндагӣ бо ҷунин марди беимон ва дур аз фармудаҳои шаръ оқибатҳои ноҳуш дорад.

## 3. Ҳуддорӣ накардан аз ҳамоғӯши.

Агар шавҳар аз занаш меҳоҳад, ки бо вай ҳамбистар шавад, дар сурате, ки барои зан узри ҷиддие набошад, набояд аз ин ҳоҳиши шавҳар ҳуддорӣ намояд. Паёмбари Худо (с) мефармояд:

كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته، فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح".

«Агар мард ҳамсарашро ба болинаш талабид ва ҳамсараш аз омадан ба болинаш ҳуддорӣ намояд, агар дар ин ҳолат шавҳараш озурдаҳотир бихобад, малоика то субҳон занро лаънат мекунад».

## Чанд нукта.

Баъзе аз занҳо дар муқобили ҳамбистар шудан бо шавҳарҳояшон аз онҳо талаби пул ва ё либос ё кадом чизи дигареро мекунанд, ки бештар аз он чи, ки шариъат барояшон дар умури нафақа таъйин намудааст, мекунанд, гунаҳкор мегарданд ва чизеро, ки аз шавҳарони худ дар муқобили ҳамбистар шудан бо онҳо мегиранд, барояшон ҳароми мутлақ аст.

### 4. Пазиругтани сарпарастии шавҳар.

Хона давлати хурде аст ва барои ҳар давлат бояд сарпарасте вучуд дошта бошад ва бе ин кор низоми зиндагӣ барҳам ҳӯрда ва назму интизом ҷои худро ба ҳудсарӣ ва ҳудкомагӣ медиҳад ва табиъат ва фитрат тақозо мекунад, ки ин сарпарастӣ ба дasti мард бошад на ба дasti зан. Гоҳ-гоҳ баъзе аз занҳо дар кору бори зиндагӣ аз баъзе мардҳо ақлонияти бештаре дошта, сарпарастии беҳтар мекунанд, камёб, нодиранд ва барои камёб ва нодир ҳукми мушаххасе нест.

Худованди мутаъол сарпарастии мардро бар зан тайид намуда, мефармояд:

Худованд мефармояд:

﴿الرِّجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحُاتُ قَنِيتُ حَفِظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ﴾ [النساء : ٣٤]

Сухани Худо: “Арричолу қаввомуна ъалан-нисои бимо фаззалаллоҳу баъзахум ъало баъзив–ва бимо анфақу мин амволихим, фассомеҳоту қонитотун ҳофизотул – лилғайби бимо ҳофизаллоҳ”.

«Мардон аз ҷиҳати бартарие, ки Худованд ба баъзе нисбат ба баъзе дигаре додааст ва нисбат ба ин, ки аз молҳояшон нафақа мекунанд, корандеши занон ҳастанд, пас занони шоиста ва нек фармонбардорӣ карда, дар ғоиб будани шавҳарони худ, ҳофизи кунандаи ҳуқуқе ҳастанд, ки Худованд ба ҳифзи он амр кардааст». (Сураи Нисо, ояти 34).

## 5. Ҳамроҳӣ бо шавҳар.

Марду зан бо ҳам шарики зиндагианд, бад-ин маънӣ, ки дар ғаму шодӣ ва шебу фарози зиндагӣ шарики ҳам ва дар паҳлӯи ҳам бошанд. Аз ин рӯ агар мард аз рӯи эҳтиёчи зиндагӣ аз ҷое ба ҷои дигар тағиири макон мекунад, дар сурате, ки аз ҳамсара什 биҳоҳад ва монеъе вуҷуд надошта бошад, бояд ҳамсара什 аз вай итоат кунад ва бо вай ҳамроҳӣ намояд, аммо дар ду сурат метавонад, зан аз ҳамроҳӣ бо шавҳара什 ҳуддорӣ намояд:

Аvvал ин, ки шавҳара什 натавонад дар ҷое, ки биравад, хона ва ҷои муносиберо, ки лоиқ барои зиндагии он зан бошад таҳия намояд;

Дуввум, рафтани зан бо шавҳара什 сабаби беиффатӣ ва ё зарар дар ҷону моли вай шавад. Масалан, агар мард қасд мекунад, ки дар кишварҳои Ғарбӣ зиндагӣ кунад, зан агар донад, ки рафтанаш дар он диёр сабаби ҳалал ворид шудан ба шарофаташ мегардад, метавонад аз рафтан бо шавҳара什 ба он кишварҳо ҳуддорӣ кунад.

Муаллифи китоб «Фикҳус-суннаҳ» ҷанд шарти дигарро низ дар ин замина зикр кардааст.

1. Рафтан аз як ҷое ба ҷои дигар, аз рӯи маслиҳати муҳиме бошад, ки бе муuntaқил шудан ба он макон, он маслиҳат ба даст наояд;
2. Шавҳар тавон дошта бошад, ки нафақаи занро дар ҳолати сафар ба шакли муносиб таҳия намояд;
3. Шавҳар мол ва ё қасбу коре дошта бошад, ки битавонад ба воситаи он нафақаи зиндагии худу ҳамсар ва фарзандони худро таҳия намояд;
4. Роҳ ва маконеро, ки меҳоҳад бираванд, амн буда, хатаре занро дар ҷону мол ва шарофаташ таҳдид нанамояд;
5. Зан дар ҳолате бошад, ки битавонад ба мушкилоти сафар сабр намояд;
6. Ҷое, ки шавҳар меҳоҳад занро ба он ҷо барад, маҳали густариши бемориҳо набошад;

7. Миёни маҳалли зиндагии ҳозираи зан ва маҳалле, ки меҳоҳад шавҳараш ўро ба он чо кӯчонад, фарқи зиёде аз нигоҳи гармиву хунукий, хушкӣ ва намнокӣ, ки сабаби зарап барои зан гардад, вучуд надошта бошад;
  8. Каромат ва эҳтироми зан дар маҳалли нав, монанди каромат ва эҳтиромаш дар маҳалли аввал нигаҳ дошта шавад... Ҳамчунин эътибороти дигаре, ки дар чунин ҳолат бояд ба назар гирифта шавад.

## **6. Ичозат хостан аз шавҳар.**

Агар зан ба мақсади анчом додани коре меҳоҳад аз хона берун равад, бояд аз шавҳараш иҷозат гирад. Паёмбари Худо (с) мефармояд: «Ва аз ҳаққи шавҳар бар занаш он аст, ки бе иҷоза аз хонааш берун нашавад ва агар берун шуд, то вақте, ки ба хона бармегардад, Худованд ва малоикат ғазаб бар вай лаънат мекунанд, магар он ки тавба кунад ва ё ба хона баргардад».

Вале донишмандон ҳолатеро аз ҳукми умумӣ хориҷ намуда, гуфтаанд, ки барои зан иҷозат аст, ки дар ин ҳолатҳо бе иҷозаи шавҳар аз хонааш берун равад ва ин ҳолатҳо иборат аз:

1. Рафтан ба дидани падару модар, ба дидани маҳрамҳо мисли бародар, хоҳар, амак, тағо ва монанди инҳо. Ҳамчунин чиҳати аҳволпурсии онҳо дар ҳолати беморӣ ва ё рафтан ба тасаллият ва таъзияти онҳо дар ҳангоми мусибат;

2. Берун шудан аз хона, ки эҳтимоли мунҳадим (вайрон шудан)-и он меравад;

3. Берун шудан барои адои ҳаҷ дар сурати будани маҳраме, ки дар сафари ҳаҷ бо зан ҳамроҳӣ намояд, мисли падар, бародар, писар ва монанди инҳо;

4. Берун шудан барои таҳсили илме, ки омӯхтани он барои зан зарур аст ва ин дар сурате, ки шавҳараш аз таълими вай очиз буда ё аз таълимаш саркашӣ намояд. Дар ҳамаи ин ҳолатҳо риояти ҳичоби шаръӣ ҳатмист.

## Кор кардани зан берун аз хона.

Агар зан дорои ихтисос ва касбе бошад, ки шариъат онро чоиз донистааст, метавонад ба он кор дар хона ва дар берун аз хона идома дихад, vale ба шарти он ки машғул шуданаш ба он амал сабаби зарар ба шавҳара什 нагарداد.

Имом ибни Обидин (р) дар китоби «Раддулмухтор» мегӯяд: «Онеро, ки дар ин боб бояд гуфт, ин аст, ки манъ кардани зан аз кор, бояд дар сурате бошад, ки кор кардани вай сабаби поймолшавӣ ба ҳаққи мард ва ё зарар ба вай ва ё лозим будани беруншавии зан аз хона гарداد. Вале агар кор кардани зан сабаби зарар барои мард нагарداد, набояд занро аз кор кардан манъ намуд, ҳамчунин агар зан ба коре машғул бошад, ки маҳсус бо занҳо бошад, монанди момодоя будан, ки дар ин сурат набояд ӯро аз берун шудан аз хона манъ кард».

Аз гуфтаҳои ибни Обидин (р) чунин дониста мешавад, ки:

1. Зан агар дар дохили хона барои худ кор қунад ва ин кор сабаби зараре барои шавҳар нагарداد, набояд монеъи кори вай шуд;
2. Зан ҳақ надорад чиҳати кор кардан бе иҷозаи шавҳар аз хонааш хориҷ гарداد;
3. Агар зан коре дорад, ки ба манфиъати ҳамаи мардум бошад ва шахси дигаре натавонад он корро анҷом дихад, набояд шавҳар монеъи берун шудани зан аз хона чиҳати анҷом додани он кор гарداد, монанди зани момодоя, мурдашӯй, муъаллимаи Қуръон ва улуми динӣ, табиби зойимон (акушерка) забондонӣ, ки онро барои занҳо омӯзонад ва мисли инҳо;
4. Агар мард барои зан иҷоза дихад, зан метавонад дар берун аз хона кор қунад, агарчи мард аз ин кор заар бинад, зоро заар надидан ҳаққи мард аст ва ҳар кас наметавонад аз ҳаққи худ барои шахси дигаре бигзарад, агарчи ба заар бошад. Масалан, талабгор ҳақ дорад, ки ҳаққи худро ба қарздор бахшад, агарчи ин кор ба заара什 бошад.

Вале чизе, ки бояд дар назар дошт, ин аст, ки набояд кор кардан дар ин ҳолатҳо сабаби фасод ва фитна ва ё беиффатии зан гарداد.

Вагарна кор карданаш ҷоиз нест, агарчи кор карданаш ба иҷозаи шавҳар бошад. Албатта, ин дар сурате аст, ки фитна ва фасод собит шуда бошад, на эҳтимолӣ, зеро эҳтимоли фасод ва фитна барои зан дар хонааш низ вучуд дорад. Чунончи ин эҳтимол барои мард низ дар хона ва дар берун аз хона мавҷуд аст, дар ҳоле ки чунин шарте, барои вай дар назар гирифта нашудааст.

### **Масъулияти зан аз корҳои хона.**

Бисёре аз донишмандон бар ин назаранд, ки зан масъули корҳои хона монанди пухтупаз, шустушӯй, тозагӣ ва озодагии хона нест, балки масъули ҳамаи ин корҳо шавҳар аст, ки ё худ ва ё хизматгоре, ки барои зан омода месозад, ин корҳоро анҷом дихад.

Дар китоби «Фатовои ҳиндия», дар мазҳаби ҳанафӣ омадааст: «Агар зан гуфт, ки пухтупазро анҷом намедиҳам, касе ӯро ба пухтупаз маҷбур сохтан наметавонад ва бар шавҳар лозим аст, ки ё худ шахсан нону таъомро барояш таҳия намояд ва ё касеро ҷиҳати омода кардани пухтупаз барои ҳамсара什 омода кунад». («Фатовои ҳиндия», саҳ. 548)

Имом Абуисҳоқи Шерозӣ дар мазҳаби шофеъӣ мегӯяд: «Ба зан хидмат кардан барои шавҳар, дар корҳои нон пухтан, орд кардан, таъом пухтан, шустушӯй ва амсоли ин лозим нест» («Алмуҳазаб ва шарҳу такмилиҳул маҷмуъ», ҷилди 15, саҳ. 150). Имом Дардир дар мазҳаби моликиӣ мегӯяд: «Бар шавҳар ду шарт лозим аст, ки барои ҳамсара什 хидмат намояд: аввал, он ки шавҳар доро буда, қудрати хизматгор гирифтан барои ҳамсарашро дошта бошад.

Дуввум, он, ки ҳамсара什 дорои қудрату манзalat буда, хизмат кардан барояш муносиб бошад, ки агар ин ду шарт мавҷуд бувад, бар шавҳар лозим аст, то барои ҳамсара什 хизматгоре бигирад. Вале агар ҳамсара什 дорои қадр ва манзalat набуда ва ё шавҳар камбағал буда ва имкони ин ки хидматгоре барои зан бигирад барояш муюссар нагардад бояд зан корҳои дохили хона, мисли ҳамир кардан, ҷорӯб задан ва

пухтупазро барои шавҳарааш анҷом дихад. Бо ин ҳам бар зан хизмат кардан ба меҳмонҳои шавҳар лозим нест».

(«Ашшархулкабир», чилди 2, саҳ. 510-511).

Имом Ибни Қудома дар мазҳаби ҳанбалӣ мегӯяд: «Ба зан лозим нест, то бар шавҳарааш хидмат намояд, яъне барои зан лозим нест, ки хамир кунад, нон пазад ва таъом таҳия намояд. Ҳамчунин ба зан лозим нест, ки хонаро ҷорӯб карда, аз ҷоҳ об қашад, ... ҷорпоёни шавҳараашро об дихад ва ё қишишашро бидаравад».

(«Алмуғнӣ», чилди 7, саҳ. 21).

Имом ибни Ҳазми Зоҳирӣ мегӯяд: «Нафақаи хизматгари зан бар шавҳар лозим нест, агарчи шавҳар писари ҳалифа ва зан духтари ҳалифа бошад ва ҷизе, ки бар шавҳар лозим аст ин аст, ки шахсеро вазифадор созад, то обу нони ҳамсараашро дар субҳу шом барояш таҳия намуда ва тамоми корҳои хона, монанди ҷорӯб кардан, гилем тақидан                ва                ғайраро                ба                ўҳда                бигирад».  
(«Алмуҳалло», чилди 10, саҳ. 90).

Он чи, ки аз қавл ва раъи уламо дар мазҳабҳои гуногун дониста мешавад, ин аст, ки масъулияти корҳои хона, монанди пухтупаз, хамир кардан, шустушӯй, ҷорӯб кардан ва монанди инҳо бар ўҳдаи мард аст, на бар ўҳдаи зан, яъне шавҳар бояд шахсан анҷом додани ин корҳоро ба ўҳда бигирад ва ё қасеро ба хизмат гирад, то ин корҳоро анҷом дихад. Вале бо ин ҳам назари ман аз онҷӣ ҳондам ин аст, ҷун иртиботи зану шавҳар бо ҳам иртиботи ёрӣ кардан ба ҳамдигар ва ҳамкорӣ дар пешбурди корҳои зиндагӣ аст, бинобар ин:

- Агар имконоти иқтисодии шавҳар тақозо кунад ва монеъи дигаре вучуд надорад, тавре ки пештар ёдовар шудем, бояд хизматтор ва ё ҳамкореро ҷиҳати анҷом додани корҳои хона омода намояд;
- Агар чунин имконоте барои шавҳар вучуд надорад, зан то ҷое, ки зараре бар ҳолаш ворид нагардад, беҳтар аст, то аз рӯи ҳамкорӣ ва ёрӣ расондан бо шавҳар, корҳои хонаро то ҷои тавонаш анҷом дихад. Баъзе аз занҳои саҳоба чунин мекарданд. Асмо (р) ҳоҳари Оиша (р) мегӯяд: «Тамоми корҳои хонаи Зубайрро анҷом медодам (Зубайр шавҳари Асмо буд), аспашро нигоҳубин карда, алаф медодам».

в) Агар зан аз рӯи ҳамкорӣ ва меҳрубонӣ корҳои хонаро анҷом дихад, бояд шавҳараш аз вай ташакқур намуда, дар айни ҳол дар анҷом додани корҳои хона бо ҳамсараш ба қадри имкон ҳамкорӣ намояд.

Нашавад, ки пас аз хондани ин мақола дигар занҳо аз анҷоми корҳои хона худдорӣ намоянд. Фарҳанги мо тоҷикон аз қадим чунин буд, ки корҳои доҳили хона, пухтани хурок, чомашӯй, нигоҳдорӣ аз қӯдак, шир додани қӯдак, тозагии хона ба ӯҳдаи зан буд ва то ҳол ҳам ҳаст. Алҳамдуиллоҳ занҳои мо дар олам назир надоранд ва аслан дар ин масъала ҳеч мушкиле вучуд надорад, мисли занҳои хориҷиҳо нестанд. Ончи марбут ба беруни хона аст, ки он таъмини ризқу рӯзӣ, дарав, ҷамъоварии ҳезум, об додан ва нигоҳубини ҳайвонот, корҳои замини зироатӣ бар дӯши мардон буд.

## 7. Ороиш ва зинати зан барои шавҳар.

Барои зан мустаҳаб аст, ки худро барои шавҳараш ороиш дода, зебу зинат намояд ва беҳтарин ороиш барои зан, баъд аз шустушӯ ва назофат, сурма қашидан ба ҷашм, пошидани атр ва хушбӯиҳо аст. Вале бо тааҷҷуб ва таассуф, ки бисёри занҳо ба ороиш кардан барои шавҳарони худ ҷандон аҳамият намедиҳанд, аммо вақте ки ба ким қадом маҳфил, мисли, тӯй ва ё меҳмонӣ рафтани мешаванд худро монанди шаби аввали арӯсиашон зиннат дода, ба гуфтаи мардум «ба ҳафт қалам ороиш медиҳанд», тавре ки дар хонаи худ кобусе (сиёҳӣ) мебошад ва дар берун аз хона товусе. Агар занҳои мо худро барои шавҳаронашон ҳамеша мураттаб ва ороиш диханд бо боварии комил мегӯям мард сонияшуморӣ мекунад, то тезтар ба хона баргардад. Инчунин дар фикри зани дигаре, ки худро барои шавҳаратон зиннат додааст намешаванд, зеро мард медонад чунин ҳамсари зебо дар хона дорам ва мунтазири ман аст. Вале вақте мард ба хона омад дарвозаи хонаро зан боз қунад бо қавоқи гирифта бо буйи пиёзи ҳурок ва дохил ношуда аз мушкилот шуруъ қунад интизор набошед, ки шавҳаратон бо чунин ҳолат шуморо хушбаҳт мегардонад ва зиндагӣ мекунад. Пас гунаҳкор занҳо мебошанд на мардҳо, зеро худатон мардро бо ахлоқу манзари бадатон аз худ рондед. Ҳамеша зебо ва хушахлоқу нарм гуфтору ҳалим бошед, то шавҳар ҳамеша мафтуни шумо бошад.

## 8. Бе ичозаи шавҳар касеро ба хонааш нагузорад.

Зан набояд бе ичозаи шавҳар ба касе ичоза диҳад, чи зан бошад ва чи мард, ки ба хонааш дохил гардад. Вале маҳрамҳои зан, монанди падар, модар, бародар, хоҳар ва мисли инҳо ба таври маъмулӣ ҷиҳати диду боздиди вай ба хонааш омаданд, ҳақ дорад, то барояшон ичозаи дохил шудан ба хонаро дода, дар ҳадди маъмул аз онҳо пазироӣ намояд.

Вале агар касе аз мардҳои ғайри маҳрамаш, чӣ аз хешу табори худ бошад ва чӣ аз хешу табори шавҳараш дар вақте ки маҳраме барои зан дар хона вучуд надорад, хостаңд ба хона дохил шаванд, зан набояд барои онҳо ичозаи дохил шудан ба хонаро диҳад, агарчи он шахс бародар ва ё амак ва ё тағои шавҳараш бошад.

Аз Уқба ибни Омир (раз) ривоят аст, ки Расули акрам (салаллоҳу алайҳи васаллам) фармуданд: “Шуморо барҳазар медорам аз дохил шудан назди занҳо (манзур ғайри маҳрамҳо аст). Ин ҳангом марде аз Аنسор гуфт: Эй Расули акрам (салаллоҳу алайҳи васаллам) оё бар бародари мард ҳам? Паёмбар (салаллоҳу алайҳи васаллам) гуфтанд: Бародари мард, марг аст, (яъне набояд бародари мард дар ҳолати набудани бародараш ҳангоме ки ҳамсари бародараш танҳост ворид гардад)”.

(Ҳадиси мутаффақун алайҳи (Бухорӣ ва Муслими))

Ин масъала дар миёни мо роиҷ аст, вале хело ҳассос аст, зеро ҳолатҳои зиёди фитна вучуд дорад, миёни бародари шавҳар ва ҳамсари бародар, зеро ҳар марду зане номаҳрам танҳо шуданд шайтон сеюми онҳост. Ҳоло мегӯям дар хона кист мегӯяд ҳамсарам бо бародарам. Мепурсам каси дигаре ҳаст мегӯяд не танҳо ҳардуяшон ҳастанд. Ин хеле кори хато ва кушодани дарвозаи фитна ва фасод аст. Ман худ шоҳиди ҷандин ҳолати зино ҳастам, ки аз ман мепурсанд бо ҳамсари бародарам чунин кардам ҳукми ин чӣ аст? Пас мардҳо бояд ин масъаларо аҳамияти ҷиддӣ диҳанд. Ҳаргиз бародари шумо маҳрами ҳамсари шумо наметавонад бошад, зеро пас аз талоқ додани шумо ва ё вафотатон метавонад пас аз идда ҳамсари шумо ба ақди бародаратон

дарояд. Боре ҳам ба ин масъала аҳамият додаед? Агар не пас ҳанӯзам дер нашудааст ва мувозиби ин масъала бошед, то худро даюс ва ҳёти ширини худро талх нақунед. Нагӯед бародари ман чунин нест ва ман бовар надорам. Ин ҳукми шаръ аст ва дар боло ҳам инро хондед, ки ҳевар ё қайни марг аст гуфтанд. Манзур аз марг ончи дар боло гуфтам, мебошад.

## 9. Нигаҳбонӣ аз амволи шавҳар.

Ҳар кас дар даруни хонаи худ каму беш моле дорад ва ин амвол ба таври умум дар назди зан буда, дар ихтиёраш мебошад ва аз ҳуқуқи шавҳар бар занаш ин аст, ки зан аз ин молҳо сарпарастӣ намуда, дар истифода аз онҳо исроф ва ҳарҷи бехуда нанамояд ва эҳсосаш чунин бошад, ки ин амвол дар наздаш амонат буда, дар нигаҳбонӣ аз онҳо масъулият дорад. Бе иҷозати шавҳар чизе аз амволи ўро ба ҳеч кас надиҳад, ҳатто бе иҷозати шавҳар ҳаққи ба бародарон ва хоҳарони шавҳараш додани чизеро надорад. Мутаассифона дар мо ин одат зиёд аст. Аслан ҳамсари бародарро бародарон ва хоҳарони мард ҳеч қаромату қадре қоил нестанд. Ҳар коре хоҳанд анҷом медиҳанд ва ҳатто иҷозат ҷои худаш сухан гуфтан намемонанд. Ин аз бародарам аст ва ту ҳаққи сухан гуфтан надори. Бояд зан ин ҳолатро хуб фаҳмад ва онҳоро фаҳмонад, ки ин амонат аст ва ман ҳаққи додани онро бе иҷозати бародаратон надорам. Ҳақ дорад бигӯяд ҳоло дар ин вақти ҳассос маҷбураш нақунед, ки ман инро мегирам, зоро мардон гоҳо наметавонанд не бигӯянд вақте додару хоҳараш дар хона қарор доранд. Аммо пас аз он имкони он вучуд дорад, ки ҳарҳашаи бузурге миёни мард ва ҳамсара什 сурат бигирад, ки чаро маро занг задӣ ва ё ҷаро нагуфти не. Ин масъаларо аҳамият дихед ва амонати шавҳаратонро ҳифз кунед.

Паёмбари Ҳудо (с) мефармоянд: «Ҳар қадоматон монанди чӯпон ҳастед ва аз раъийати худ масъулият доред ва зан сарпарастии хонаи шавҳарро бар ӯҳда дошта, аз чизҳои зери дасти худ масъул аст».

Итминон дорам аз ин мақола хоҳарону бародарон истифода намоянд ва дар зиндагии хеш ба кор баранд. Агарчи мақола тӯлонитар гардида, аммо барои оғаҳии хуби хонандай азиз ногузир будам ин ҳамаро баён созам. Дар мақолаи баъдӣ ба ҳуқуқҳои маънавии зан бар мард ишора мекунем, то аз онҳо низ воқиф гардед.

